

ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҲОИ ТОЧИКИСТОН

МУҲАРАҶАТ

ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИЕ, КИ БА САНАИ
31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2025 ТАҲИЯ
КАРДА ШУДААСТ ВА
ҲУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

МАСЪУЛИЯТИ РОЀБАРИЯТ ОНДН ҶАВОБГАРН БАРОН ОМОДАСОЗИ ВА ТАСДИҚ
НАМУДАНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИЕ МАҶМУЪН

ҲУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

ҲИСОБОТ ОНДН ҶОИДА ВА ЗИЁН ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАҶМУЪН

ҲИСОБОТ ОНДН ҲОЛАТИ МОЛИЯВИ

ҲИСОБОТ ОНДН ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛН

ҲИСОБОТ ОНДН ТАҒИРОТ ДАР САҶМОАИ ҲУДН

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИ

Сax.

МАСЪУЛИЯТИ РОҶБАРИЯТ ОИДИ ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ОМОДАСОЗӢ ВА ТАСДИҚ НАМУДАНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАЧМӢӢ	2
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ	3-5
ҲИСОБОТ ОИДИ ФОИДА ВА ЗИЁН ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАЧМӢӢ.....	6
ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ.....	7
ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ.....	8
ҲИСОБОТ ОИДИ ТАҒИРОТ ДАР САРМОЯИ ХУДӢ.....	9
ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ	10-22

.....

Масъулияти роҳбарият онд ба ҷавобгарӣ барои оморасозӣ ва тасдиқ намудани ҳисоботи молиявии маҷмӯи дар даврае, ки санаи 31-уми декабри соли 2025 ба итмом расидааст

Тасдиқоти зерин бояд бо дарҷи ӯҳдадорихои аудиторон, ки дар ҳисоботи аудиторони мустақил бо мақсади ҷудо намудани ҷавобгарии аудиторон ва роҳбарият нисбати ҳисоботи молиявии Ҳазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон (минбаъд дар матн- «Ҳазина») яққоя дида баромада шавад.

Роҳбарияти Ҳазина барои оморасозии ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, ки аз ҳама ҷиҳатҳои муҳим ҳолати молиявӣ, натиҷаҳои фаъолият, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағирот дар сармояи худиро дар даврае, ки 31-уми декабри соли 2025 ба итмом расидааст мутобиқи талаботи стандартҳои ҳисоботи молиявӣ (минбаъд дар матн «СБҲМ») дуруст инъикос мекунад ҷавобгар аст.

Ҳангоми оморасозии ҳисоботи молиявӣ роҳбарияти Ҳазина барои:

- Интиҳоби принципҳои зарурии баҳисобгирии муҳосибавӣ ва минбаъд истифодабарии онҳо;
- Риояи талаботҳои стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) ва ошкор намудани фарқиятҳои муҳим аз СБҲМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ; ва
- Оморасозии ҳисоботи молиявӣ бо назардошти он ки Ҳазина фаъолияти худро дар ояндаи дур идома медиҳад ҷавобгар аст.

Роҳбарият инчунин барои:

- Коркард, амалӣ намудан ва таъмини амал намудани системаи самаранок ва бозғайимии назорати дохилии Ҳазина;
- Доштани системаи баҳисобгирии муҳосибавие, ки дорои имкони дар лаҳзаи дилхоҳ бо амиқии кифоя маълумот оиди ҳолати молиявии Ҳазинаро мувофиқи талаботи СБҲМ тайёр карда тавонад;
- Будани баҳисобгирии муҳосибавӣ тибқи талаботҳои қонунгузорӣ ва стандартҳои муҳосибавии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Андешидани чораҳо дар доираи марбути худ барои таъмини нигоҳдории дороиҳои Ҳазина;
- Ошкор ва пешгирии далелҳои қаллобӣ, хатогиҳо ва дигар намуди сӯиистифодабарӣҳо ҷавобгар аст.

Аз номи Роҳбарияти Ҳазина:

Раис

Асоев М.К.



Сармуҳосиб

Ҳасанов И.Ч.

«28» январӣ соли 2026
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба муассисон ва Шӯрои назорати
Ҳазинаи суғуртаи амонату
пасандозҳои Тоҷикистон

Ақида

Мо аудити ҳисоботи молиявии пешниҳоднамудаи Ҳазинаи Суғуртаи Амонату Пасандозҳои Тоҷикистон (минбаъд «Ҳазина»)-ро, ки ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2025 ва ҳисоботи дахлдорро дар бораи маҷмӯи даромадҳо, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағиротҳои сармояи худӣ дар сола, ки дар санаи зикргардида ба итмом расидааст ва инчунин изҳори мухтасари принципҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ ва дигар эзоҳоро нисбати ҳисоботи молиявии мазкурро дар бар мегирад ба итмом расонидем.

Ба ақидаи мо ҳисоботи молиявии заминамуда вазъи ҳақиқии молиявии Ҳазинаро ба санаи 31-уми декабри соли 2025 дар тамоми ҷанбаҳои муҳим, инчунин натиҷаҳои молиявии он ва ҳаракати воситаҳои пулӣ дар соли сола, ки дар санаи зикргардида ба охир расидааст мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дуруст инъикос менамояд.

Асос барои ибрози ақида

Мо аудитро мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ аудит (СБА) гузаронидем. Ҷӯдадорҳои мо мутобиқи ин стандартҳо дар қисмати “Ҷӯдадорҳои аудитор” дарҷ шудаанд. Мо нисбати Ҳазина мувофиқи талаботҳои этики ба аудити ҳисоботи молиявии мазкур истифодашаванда вобастагӣ надорем. Аз тарафи мо инчунин дигар ҷӯдадорҳои этикӣ иҷро шуданд ки талаботҳои этикӣ муайян намудаанд. Мо чунин меҳисобем, ки даделҳои аудитории комил ва заруриро барои изҳори ақида гирифтём.

Масъулияти роҳбарият ва шахсоне, ки ба идоракунии корпоративӣ ва омодакунии ҳисоботи молиявӣ масъул мебошанд

Масъулият оид ба омодакунии ҳисоботи молиявии мазкур ва мувофиқати он ба талаботҳои Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ ба зиммаи роҳбарияти Ҳазина вогузор карда шудааст. Масъулияти мазкур аз таъсис додан, ҷорӣ ва дастгирӣ намудани сохтори назорати дохилӣ ҷиҳати омодакунии ва пешниҳоди ҳисоботи бозғамии молиявӣ, ки дар худ таҳрифҳои ҷиддӣ дар натиҷаҳои сӯиистифодабарӣ молиявӣ, ҳамчунин натиҷаи ҳамагӣ надоранд, интиҳоб ва татбиқи сиёсати дахлдори баҳисобгирӣ, инчунин татбиқи баҳодиҳии муҳосибавӣ асоснок иборат мебошад.

Масъулияти аудитор оид ба аудити ҳисоботи молиявӣ

Вазифаи мо аз ибрози ақида ҷиҳати дуруст будани ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси аудити гузаронидаи мо иборат мебошад. Мо аудитро мутобиқи талаботҳои Стандартҳои байналмиллалӣ аудит ба анҷом расонидем. Стандартҳои мазкур аз мо риоя намудани меъёрҳои этикӣ, инчунин банақшагирӣ ва гузаронидани аудитро бо мақсади боварии комил ҳосил намудан, ки ҳисоботи молиявӣ дорои таҳрифҳои ҷиддӣ намебошад талаб менамоянд. Боварии комил — ин сатҳи баланди боварӣ вале, он кафолат намедихад, ки аудити мутобиқи СБА гузаронида ҳамаҷа таҳрифоти муҳимро ҳангоми мавҷуд буданашон ошкор менамояд. Таҳрифот метавонанд натиҷаи амалҳои ғайримавҷуд ва ё иштибоҳ бошанд ва муҳим ҳисобида мешаванд агар бо боварӣ ва ё эҳтимолияти бузург пешбинӣ кард ки онҳо дар алоҳидагӣ ва ё дар маҷмӯъ ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон дар асоси ҳисоботи молиявӣ қабулшаванда таъсир расонанд.

Дар доираи санҷиши аудит мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ аудит мо ақидаи касбиро истифода мебарем ва онро дар давоми тамоми аудит нигоҳ медорем.

Мо инчунин:

- хавфи таҳрифи муҳими ҳисоботи молиявиро дар натиҷаи сӯистифодабарии молиявӣ ё ин ки ҳатоғиҳоро ошкор ва баҳодиҳӣ менамоям. Нисбати чунин хавфҳо расмӣётҳои аудиторӣ коркард ва амалӣ менамоям; далелҳои кофӣи аудиторӣ ба даст меорем, ки барои ибрози ақидаи мо кофӣ ва зарур мебошанд;
- низоми назорати дохилиро аз рӯи таҳия ва пешниҳоди саҳеҳи ҳисоботи молиявиро бо мақсади таҳияи проседураҳои аудиторӣ ки барои ҳолатҳои мазкур истифода мешаванд, вале на бо мақсади изҳори фикру ақида нисбати самаранокии сохтори назорати дохила меомӯзем ва баҳо медиҳем;
- принципҳои баҳисобгирии муҳосибавӣ ва баҳодиҳии муҳимияти аз тарафи роҳбарият таҳияшуда, инчунин баҳодиҳии умумии пешниҳоди ҳисоботи молиявиро тадқиқ менамоям;
- оиди аз тарафи роҳбарият мақсаднок истифода бурдани принципи мунтазами фаъолияти баҳисобгирии муҳосибавӣ ва дар асоси далелҳои гирифташуда муайян намудани он ки оё номуайянии муҳим нисбати ҳодиса ва шароитҳое, ки дар оянда қобилияти ташкилотро барои идома додани фаъолият зери шубҳа мебаранд ҳулосабарорӣ мекунем. Ҳулосаҳои мо дар асоси далелҳои аудитории то санаи пешниҳоди ҳисоботи аудиторӣ гирифта асос меёбанд. Минбаъд ҳодисаҳо ва шартҳои оянда ба амал меомада ба гум кардани қобилияти ташкилот барои идомаи фаъолият оварда мерасонанд;
- дар маҷмӯъ баҳодиҳии пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ, сохтор ва мазмун он бо назардошти тавзеҳоти маълумот, инчунин таъмини саҳеҳии пешниҳоди амалиётҳои аз он ҳодиса ва шартҳои асосёфтаҳо мегузаронем.

Мо бо роҳбарият оиди ҳаҷм ва мӯҳлати аудит, инчунин дар бораи проблемаҳои муҳими дар ҷараёни аудит ошкоршуда, аз он ҷумла оиди камбудҳои назарраси низоми назорати дохилӣ тамос мегирем.

Мо инчунин ба шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративӣ тасдиқнома оиди аз тарафи мо риоя намудани тамоми талаботҳои этикӣ нисбати мустақилият ирсол менамоям, онҳоро оиди ҳамаи муносибатҳо ва дигар масъалаҳое, ки мумкин аст ба мустақилияти аудиторон таъсир расонанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ – оиди ҷораҳои дахлдори эҳтиётӣ огоҳ намудем.

Дустов Сафарбек Савриддинович

Директори ЧДММ «Консультант Аудит»
Узви шабакаи байналмилалӣ
ширкати аудиторӣ,
муҳосибӣ ва машваратӣ-JPA International

Иҷозатномаи Бонки миллии
Тоҷикистон- БМТ №0000326
аз 04 октябри соли 2024

Иҷозатномаи Вазорати молия
Ҷумҳурии Тоҷикистон ВМ №0000157
аз 09 апрели соли 2021

ш. Душанбе, Тоҷикистон

28 январи соли 2026



ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҶОИ ТОҶИКИСТОН

ХИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

ба 31 декабри соли 2024

			Бо Сомонӣ
Моддаҳо	Эзоҳ	31 декабри соли 2025	31 декабри соли 2024
Дороиҳо			
Воситаҳои пулӣ ва ҳамаҷиши онҳо	4.1.	220 041 666	142 831 543
Дороиҳои молиявӣ	4.2.	272 461 361	136 899 696
Ҷойҳои ҳисобшуда барои гирифтани	4.3.	6 851 046	2 079 420
Дигар дороиҳои кӯтоҳмуддат	4.4.	21 007	25 546
Воситаҳои асосӣ	4.5.	127 873	136 767
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.6.	8 478	12 699
Ҳамагӣ дороиҳо		499 511 431	281 985 671
Дигар ӯҳдадориҳо	4.7.	240 845	131 556
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳо		240 845	131 556
Сармоя			
Сармояи саҳомии пардохтшуда	4.8.	590 232	590 232
Сармояи изофа	4.8.	4 005 286	2 560 286
Ҷойҳои тақсимашуда (зиён)	4.8.	(25 834 548)	(2 511 306)
Сармояи захиравӣ барои ҷабри пасандозҳои суғурташуда	4.8.	520 509 616	281 214 903
Ҳамагӣ сармоя		499 270 586	281 854 115
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳо ва сармоя		499 511 431	281 985 671

Аз номи Роҳбарияти Хазина:



Раис

Асоев М.К.





Сармухосиб

Ҳасанов И.Ҷ.

«28» январи соли 2026
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҲОИ ТОҶИКИСТОН

ҲИСОБОТ ОИДИ ФОИДА ВА ЗИЁН ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАҶМУӢ

дар соли санаи 31-уми декабри соли 2025 ба итмом расида

			Бо Сомонӣ
Моддаҳо	Эзоҳ	2025с.	2024с.
Даромади фоизӣ	5.1.	18 513 720	6 902 330
Харочоти фоизӣ	5.2.	(665 846)	(17 923)
Даромади фоизии соф		17 847 875	6 884 407
Дигар даромадҳо	5.3.	161 960	122 699
Ҳамагӣ даромадҳои амалиётӣ		18 009 835	7 007 106
Харочоти амалиётӣ	5.4.	2 811 923	2 656 184
Даромад (зиён) аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	5.5.	(38 521 154)	-
Фоида (зиён) то андозбандӣ		(23 323 242)	4 350 922
Харочоти андоз аз фоида		-	-
Фоидаи соф (зиён)		(23 323 242)	4 350 922

Аз номи Роҳбарияти Хазина:

Раис



Раис

Асоев М.К.

Сармухосиб

Сармухосиб

Ҳасанов И.Ч.

«28» январи соли 2026
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ХАЗИНАИ СУГУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҶОИ ТОҶИКИСТОН

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҶОИ ПУЛӢ

Барои давраи 31 декабри соли 2025 ба итмом расида

Бо Сомонӣ

	Эзоҳ	2025с.	2024с.
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ			
Воридшавӣ аз пардохтҳои тақвимии ҳатмӣ		92 006 252	69 378 167
Воридшавӣ аз ҳаққи узвият		1 445 000	440 000
Дигар даромадҳо		161 960	80 268
Пардохти ҷубронпулии сугурта ба пасандоздорон		(91 712)	(239 825)
Хароҷоти амалиётӣ		(3 334 574)	(2 626 727)
Тағйироти софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ		90 186 926	67 031 884
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ			
Хариди воситаҳои асосӣ		(16 252)	(106 010)
Пардохт барои харидории коғазҳои қиматнок		(350 798 471)	(252 209 860)
Бозгашти маблағҳои ба коғазҳои қиматноки сармоягузоришуда		215 236 805	166 684 860
Фоизи (дисконти) гирифташуда аз рӯи коғазҳои қиматнок		13 742 095	4 865 856
Тағйироти софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ		(121 835 822)	(80 765 154)
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ			
Гранти Ассотсиатсияи байналмилалӣ рушди Бонки Ҷаҳонӣ		147 380 174	-
Тағйироти софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ		147 380 174	-
Таъсири тағйирёбии қурби асъор ба ҳаҷми маблағҳои пулие, ки бо асъори хориҷӣ ифода ёфтаанд		(38 521 154)	(1 051 729)
Тағйироти софи воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо		77 210 124	(14 784 999)
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо, дар аввали сол	4.1	142 831 542	157 616 542
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо, дар охири сол	4.1	220 041 666	142 831 543

Аз номи Раёхбарияти Хазина:

Раис

Асоев М.К.

«28» январи соли 2026
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон



Сармухосиб

Ҳасанов И.Ҷ.

ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОҶҶОИ ТОҶИКИСТОН

Бо Сомонӣ

ҲИСОБОТ ОИДИ ТАҒИРОТ ДАР САРМОЯ

барои давраи 31 декабри соли 2025 ба итмом расида

Номгуи нишондиҳандаҳо	Сармояи саҳомии пардохтшуда	Фоидаи таксимнашуда (зиён)	Сармояи изофа	Сармояи захиравӣ барои пардохтҳои суғуртавӣ	Ҳамагӣ
Бақия ба 01.01.2024с	590 232	(6 862 228)	2 120 286	211 652 034	207 500 324
Фоидаи соф (зарар)	-	4 350 922	-	-	4 350 922
Зиёдшавии сармояи изофавӣ	-	-	440 000	-	440 000
Зиёдшавии сармояи захиравӣ аз ҳисоби пардохтҳои суғуртавӣ	-	-	-	69 378 167	69 378 167
Истифодабарии захираи суғуртавӣ	-	-	-	(239 825)	(239 825)
Тахсеҳи сармояи захиравӣ барои пардохтҳои суғуртавӣ	-	-	-	424 527	424 527
Ҳамагӣ	590 232	(2 511 306)	2 560 286	281 214 903	281 854 114
Фоидаи соф (зарар)	-	(23 323 242)	-	-	(23 323 242)
Зиёдшавии сармояи изофавӣ	-	-	1 445 000	-	1 445 000
Зиёдшавии сармояи захиравӣ аз ҳисоби пардохтҳои суғуртавӣ	-	-	-	92 006 252	92 006 252
Истифодабарии захираи суғуртавӣ	-	-	-	(91 712)	(91 712)
Гранти бонки байналмиллалӣ	-	-	-	147 380 173	147 380 173
Ҳамагӣ	590 232	(25 834 548)	4 005 286	520 509 617	499 270 586

Аз номи Роҳбарияти Ҳазина:



(Signature)
Сармуҳосиб
Ҳасанов И.Ч.

Раис
Асоев М.К.

«28» январи соли 2026
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон